

Сарзамини одамони меҳнатқарин

Вакте аз худуди ноҳияи Риштон гузашта, рӯ ба Сӯх овард, нахуст аз ҳавои ҷонбаши қаламрави хоҷагии ширкати «Озод» нафас мекашед.

«Озод», ки дар соҳили шодоби Сӯхдарё доман густурдааст, дигри одамони меҳнатқарин мебошад. Ширкат ёздаҳ ҳазор нафар аҳоли дорад ва дар сафи ободгарон маъқеъафтаи нияти воқеӣ ҳар бошандаи оташкалби ин хоҷагист.

Муаррифи: Собирҷон Норматов зодаи деҳаи Лембург аст. Баъди ба медали тилло хатм намудани мактаби деҳ хуҷатҳояшро ба Донишдади кишоварзии шаҳри Тошканд мусупорад ва ба бахти донишҷӯӣ мӯяссар гашта, ин даргоҳи илмро соли 1990 бомуваффақият хатм мекунад.

Нахуст корро чун ҳосилот ва сараграномии шӯъба сар кард, баъдтар сармутахассиси ҳокимият оид ба кишоварзӣ таъин шуд. 18 март соли 2001 ўро раиси ширкати «Озод» интихоб намуданд.



Муваффақиятҳо дар пешанд

Соли хоҷагии 2001 барои меҳнатқарини хоҷагии мо дар соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ соли бобарор буд. Дар хоҷагии «Озод» 738 гектар майдон буда, 250 гектари онро боғот ташкил мекунад. Тамоми баҳор ба меҳнатқарин ба муддати даҳ сол дар асоси шартнома ба иҷора дода шудааст. Майдони киш 488 гектарро ташкил медиҳад ва дар хоҷагии мо 1110 нафар коргарону хизматчиҳо меҳнат мекунад.

Мувофиқи талаби замон пудратҳои оилави ташкил намуда, 677 шартнома баста шуд. Корбарӣ дар асоси дастарҷаи чек ба роҳ монда мешавад. Ин натиҷаи дилхоҳ медиҳад. Порсол ба шарафи ҳамагонии иштирокчиҳо меҳнатқарини хоҷагии мо ҳуб меҳнат намуданд. 14,2 тонна пиллаи ҳушифат супорида шуд, ки он 101 фоидаро ташкил медиҳад. Соли равон низ кирмакпарварон ба қомеъиҳо ноил гардида.

Соле, ки гузашт, хоҷагӣ аз соҳаи картошкапарварӣ 2 миллиону 888 ҳазор сӯм фондида соф гирифт. Аз соҳаи ҷуворӣ мақсади донӣ бошад, 7 миллиону 481 ҳазор сӯм ва аз шолӣ 8 миллиард 465 ҳазор сӯм фондида ба даст омад. Вале, мутаассифона, дар соҳаи чорво хоҷагии мо аз сабаби бемаъсулияти мутахассисону иҷоракорон нақшаҳои солона иҷро нагаштад. Алҳол аз пай илҳои камбудӣҳо, Барои пешравии ин соҳа яқинд чораву тадбирҳои андешида шуд. Боварӣ дорем, ки дар ин соҳа низ ба пешравии назаррас ноил мегардем.

Дар худуди хоҷагии мо 5 нояноҳия, 7 сартарошхона, 3 ҳаммом, 2 маркази табобати, 7 обҷуво, 8 осибё, 2 устохонаи таъмири автомобилҳо фаъолият бурда, ба мардум хид-

мат мерасонанд.

Ғайр аз ин 19 хоҷагии фермерию боғдорӣ, 5 хоҷагии фермерию чорводорӣ, 3 хоҷагии фермерию деҳқонӣ фаъолият мебаранд. Яке аз муҳимтарин вазифаҳо таъмини аҳоли бо оби нӯшокист. Дар ин самт аз соли 2002 ба деҳоти Лембург, Қалъачаву Ғазнов қашидани хатти оби нӯшокӣ ба нақша дароварда шуд.

Соли равон аз камбудӣҳои солҳои пешин хулоса бароварда, корро мувофиқи талаби замон ба роҳ мондаем. Боварӣ дорем, ки дар соли хоҷагии 2002 хоҷагии «Озод» ба қомеъиҳои тозаи меҳнатӣ мӯяссар мегардад.

С.НОРМАТОВ,
раиси ширкати «Озод»

Чорво-боигарии хоҷагӣ

Дар ширкати «Озод» фермаҳои ширию молӣ ва бўрдоқипарварӣ аризи хастӣ карда, барои ба ғушӯ шир таъмин намудани аҳолии хоҷагиву ноҳия ба қадри имкон хизмат мерасонанд.

Соли 2001 истеҳсоли шир ба ҷои 126 тонна 36 тоннаро, ғушт ба ҷои 16 тонна 8 тоннаро, наслгирӣ ба ҷои 56 сарро ташкил намуд. Реҷаи солона 66 фоида иҷро шуду халос. Зеро мутахассисон ва чорводорон ба кори худ хуҷназарона муносибат мекарданд.

Аз оғози соли 2002 корро ба таври дигар пеш бурда, барои бехтар кардани зоти чорво тадбирҳои нав андешида шуданд. Дар чоряки аввали соли 2002 нисбати соли гузашта шир 295 фоида, вазнафозӣ 1000 фоида ва наслгирӣ 183 фоида ба иҷро расонда шуд. Барои ба ин муваффақият ноил гаштан пеш аз ҳама ба интиҳоби ҷой, ба таъмини хуроқа ва хошӯк, ба таври сунъӣ бордор кардани чорво аҳамият дода шуд.

Дар пешрафти ин соҳа чорводорӣ маъруф Мавлон Оламов, ширкатҳои И. Турғуналиева, М. Ашӯрова, Д. Мирзоалимовҳо ҳиссаи муносиб меғузоранд.

Ба чорводорон аз тарафи маъмурияти хоҷагӣ сару либоси махсус, хӯроқи бепул дода шуда, техника сари вақт муҳайе карда мешавад.

Мо ният дорем, ки чорворо ба соҳаи сардоронад мубаддал сохта, ба халқи худ намунавор хизмат расонем, зеро чорво боигарии хоҷагӣ буди хаст.

Махсумали МИРЗОҲАЛИМОВ,
мудир фермаи ширию молӣ ширкати «Озод».

Ҳикояти рақамҳо

Соли 2001-ро бо қомеъиҳои меҳнатӣ қамъбаст карда, имрӯзҳо дар тараддуҳи онем, ки аз вақт самаранок истифода барем. Бехуда нагуфтаанд, ки «Як рӯзи баҳор пурқунат анбор». Тобистон ин айёмӣ ҳалқунандаи тақдирӣ ҳосил аст... Хоҷагии «Озод» дар соли сипарӣ ба микдори 98 миллиону 833 ҳазор сӯм маҳсулотрошро ғуфурхт, 11 миллиону 810 ҳазор сӯм фондида соф ба даст овард. Дарҷаи даромаднокӣ 14 фоидаро ташкил кард. Аззоёи умумии ширкат 1110 нафарро ташкил медиҳанд. Дар ин оғоз соҳиби мулкӣ пайи мебошанд. Заминҳои қорами хоҷагӣ мувофиқи шартномаи тарафайни яқсона ба онҳо дода шудааст. Хоҷагӣ ёзояшро ба тухмӣ, техника, пура ба об таъмин менамояд.

Боғоти хоҷагӣ 177 гектарро ташкил мекунад. Ба 142 нафар (танҳо сардорро дар назар дорем, ҳар яки онҳо чанднафарӣ узвият доранд) ба тарзи иҷоравӣ бо муҳлати 10 сол дода шудааст. Соли гузашта аз маҳсулоти боғот 17 миллиону 722 ҳазор сӯмина даромад гирифт.

То соли 2002 қарзи дебиторию хоҷагӣ 13 миллиону 22 ҳазор сӯм, қарзи кредиториюш 36 миллиону 415 ҳазор сӯмро ташкил мекард. Ҳозир бошад, қарз дебиторӣ 9 миллиону 271 ҳазор сӯмина, қарзи кредиторӣ 22 миллиону 180 ҳазор сӯмро ташкил медиҳад. Аз чор се ҳиссаи қарзи хоҷагӣ ба қорхонаи барқӣ ноҳия тааллуқдор аст. Зеро 9 нааси обқаш қариб

100 гектар замини ширкатро ҳар сол обёрӣ мекунад, ки қувваи қалони барқ ба он сарф мешавад.

15 миллион сӯмина маҳсулоти хоҷагӣ дар анбор нигоҳ дошта мешавад. Дар қорӣ пешрафти хоҷагӣ ҳиссаи иқтисодчиёни ширкат Ҳасанҷон Орифҷонов, Сирҷиддин Зайлобов қалон аст. Заҳмати ҳалолу бобаракати аъзоёни ширкати хоҷагӣ, ба монанди Нейматҷон Сафаров, Зоҳидҷон Ғафоров, Шӯҳратҷон Мамаҷонов, Тешабой Аҳмадов, Ақмал Аҳмадҷонов, Абдували Деҳқоновро моро ба рӯзҳои неки хоҷагӣ умедвор месозанд.

Зокирали БОБОЕВ,
сармуҳосиби ширкати «Озод»

Чашмиқордон

Ғазлиддин Додоқаримов аз соли 2001 раиси ҷамоаи шаҳрвандони деҳоти Охунбобоев мебошад.

Раиси чашмиқордон маркази беморхонаро аз нав ҷиҳозонида, бинои ҷамоаро ба он қўчонд. Дар бино ақини пунктӣ шўъбаи қорҳои дохилӣ, Хонаи маданияти деҳот, шўъбаи равобит низ ҷо гирифтааст. Як ҷо мавқеъафтаи чунин шўъбаҳо мушқили мардумро осон мегардонад.

Ҷамоаи шаҳрвандон аз 6 деҳоти 5 ҷамоаи шаҳрвандони маҳал таркиб ёфтааст. Дар худуди ҷамоа 2347 хонадон ё худ ба микдори 11 ҳазору 296 нафар аҳолии Сӯх иқомат мекунад.

Деҳоти тобеи ҷамоа торафӣ обод мешавад. Раисони ҷамоаи маҳаллаҳо Б. Зибўуддинов (Қалъача), М. Аъзамҷонов (Ғазнав), К. Ҳайдаров (Лембург), Х. Хомидов (Деҳавирон) дар сари як миз бо Ғазлиддин Додоқаримов нишаста, аз паси ободии маҳалу бехдошти зисти мардум нақшаҳо мекашанд.

Ҳамин яқдигарфаҳмию машваратҳо ва суботқорона аз пайи қоршавихост, ки дар ҳаёти шаҳрвандон тағиротҳои қулӣ ба вуҷуд меоянд.

Дар маҳаллаҳо гузарҳои нав бунёд мегарданд. Ба ташаббуси раис Ғазлиддин Додоқаримов ташкил карда шудани ярмақраҳои маҳсулоти фермерию хўнармандӣ гузаронда мешавад.

Қард қардани собиқадорон дар мадди назари Ғазлиддин аст. Аз захираи давлатӣ ба микдори 43776 сӯм, аз ҳисоби маҳалла ба андозаи 40000 сӯм ба қўхансолони маҳал ёрмандӣ расонда.

Барои қамқарҷ ва сермазмун гузаронидани тўй ва маросимҳо тадбирҳои қолӣ андешида мешавад.

Баҳри ба амал баровардани ниятҳои неқ Ғазлиддин бо қотибаш Нисомҷон Турсунов, раисони маҳал, Ғазлиддин деҳ Мўсҷон Аҳмедов, Ашўрали Ғазлиддинов, Ҳавҷон Холматова ва дигарон таъя мекунад. Ҳамқориву ҳамфаҳсиҳо баҳри ноил шудан бо қомеъиҳо мусоидат мекунад.

О. ОЛИМОВ, рўзнаманигор.

НАВИГАТОНИ ВИЛОЯТИ НАМАНҒОН

«Парлумони бачагон»

НАМАНҒОН. Чунин ном дорад дастури таълими ҳуқуқии бачагон, ки аз тарафи вақалотонаи дар Ҷумҳурии Ўзбекистон будаи ташкилоти байналхалқии муҳофизати кўдакону бачагон ЮНИСЕФ ва Ҳазинаи бачагони Ўзбекистон таъия гардидааст. Таҳти ҳамин унвон дар шўъбаи вилотию Ҳазинаи бачагони ҷумҳурияи Ўзбекистон машғулият-семинари аъзоёни парлумони бачагона, ки соли қорӣ ташкил хоҳад ёфт, баргузор гарди.

Семинар-хонишро бо сухани муқаддимаи раиси шўъбаи вилотию Ҳазинаи бачагони Ўзбекистон Наталья Рязанова қўшода, суҳанро бо раиси Ҳазинаи бачагони ҷумҳурии Ўзбекистон Инқилоб Юсуфова медиҳад. Номбурда иштирокиёни семинаро бо Конвенсияи ҳуқуқи бачагон, ки аз қониби Созмони Миллали Муттаҳид соли 1989 қабул гардидааст, батафсил ошно намуд. Иштироккунандагони семинар ҳар як моддаи ин ҳуҷҷати муҳимро муфассал омўхта баромаданд. Сипас, И.Юсуфова сабаб, мақсад ва вазифаҳои ташкили парлумони бачагонро дар ҷумҳуриямон ба ҳозирон тавзеҳ дода, аҳамияти онро дар ташаккули шахсияти кўдакони соҳибистеъдод ва ташкили парлумони қасбӣ бо мисолҳо аз таҷрибаи мамлакатҳои мутараққии ҳаҳон таъкият дод.

Ба мавсим омода

МИНГЎЛОҚ. Заводи пахтаозакунӣ «Гулбоғ»-и ноҳия аз ҳарвақта дида хеле барвақт ба мавсим омода гардидааст. Тамоми қормандону васонити техникӣи қамъияти саҳомӣ барои қабули ҳосили нави пахта тайёранд. То ба ҳол сангӯ тарозу, ҳамаи 28 майдончаи пахтағуқунӣ, 8 транспортёрӣ пахтаборкун, сеҳҳои қудуқонии наху пунбадона, лабораторияҳои муайянкунии рутубати ҳосил ва сифатнокӣи нах пура ва ҳушифат аз таъмири бароварда шудаанд.

Қормандони қорхона аз рӯи дастури нав оиди қабули ҳосил ва қондаҳои сўхторҳомўшқунӣ аз тайёрии маҳсус гузаштанд. Натиҷаи ташкили дурусти қор ва фароҳам овардани шароитҳои ҳавасмандгардонии моддии қормандон буд, ки дар қамъияти саҳомии заводи пахтаозакунӣ Гулбоғ таъмири бинову таҷизот нисбат ба соли гузашта як моҳ пеш ба анҷом расонида шуд.

А.НУРИДИНОВ.

Фигураи касб Марди гулҷў



Талъат Юсуфов 37 сол аст, ки ширкати саҳомии табуи наҳри «Шарқ», дар шўъбаи реклама ва эълонҳо фаъолият меғонад. Имрӯзҳо ў дар бозори рекламаи эълонҳо ҳамчун мутахассис қордон маълуми машҳур аст. Гуфтан мумкин аст, ки аз рўзи ташкилёбии шўъбаи зикрғфта то ҳанўз мушқили қорғатодағонро осон карда меғад.

У солҳои аввали фаъолиятш дар шўъбаи номбурда рўзнамаҳои ба забони ўзбекӣ ҷў мешўдигаро бо рекламаи эълонҳо таъмин мекард. Баъди хатми ғойбонаи факултети журналистикаи Дорулғунуни давлатии Тошқанд сирру асрори қасбашро ҳуб азбар намуда ҳамчун яке аз роҳбарони шўъбаи рекламаи эълонҳо фаъолият меғонад. Ташкилу қамъоварӣ ва тарҷумай эълону реклама, ба саҳифаҳо қор қардан ва ният ба рўзнамаҳо расондани онҳо ба ўҳдаи Талъат Юсуфов гузашта мешавад. Ин аст, ки маъсуф дар оммави гардондани реклама ва эълонҳо саҳми пурағише гузаштааст.

Ният ғурсати он қор расид, ки худ ширкати саҳомии табуи наҳри «Шарқ» наҳри маҳсули худро ташкил диҳад. Ин аз вола рағфани қор шўъбаи реклама ва эълонҳо бори дигар ғувойи медиҳад. Инак, дар ҷумҳурияи ягона наҳри реклама ва эълонҳо - «Ташқентская неделя» меғосит рӯи қорро бинад. Тарғийи нисоми он, қичати молияви наҳр ва ният қонуну қондаи қол намудани он бо роҳбарии сарвари ҳамавақтаи наҳриёти «Шарқ» Ислам Шогўломов тарғий дода мешавад, ки ба рӯи об баровардани нақшаҳои наҳри наҳи ҳиссаи Талъат Юсуфов низ хеле қалон аст.

Азбаски талаб ба қор рекламаи эълонҳо тораф меғозад, наҳри ўзбекони онро низ бо мизҷон пешкаш намудан зарур шуда монд. Инак, бо дастғирӣ ва мадади роҳбарияти мтабааи табуи наҳри Ширкати саҳомии «Шарқ» ба қоти ўзбекони рекламаи эълонҳо шўрў қарда шуд. Талъат Юсуфов аввалин муҳаррири рўзнамаи аввалии ин рўзнама гашт. Боғд гуфт, ки мувофиқи мақсад ва нишонас гаштани эълону реклама, дар бозори реклама қор мувофиқи худро ёфтаи онҳо ва ба зўдӣ дастраси мизҷи гаштани ҳар як эълония аз наҳри рўзнама ва алаҳқавоси шахсонӣ тайёркунандаи онҳо басо маъсулият ва ҳозирҷавобиро тақозо мекунад. Барои пайдо кардани мизҷи боғд, дар мизҷи нисбат ба рекламаи эълон боварӣ ҳосил намудан лозим меғояд. Дар байни мардум зўд паҳн гаштани он аз мутағаддиёни наҳри рекламаи эълон заҳмати зғиди тадбирқориро талаб мекунад. Инак, баробарӣ эълону реклама ба қоти материалҳо, ки мизҷи қор зўд ба худ қашида мтавонад боғд аҳамияти қалон дода шавад.

Талъат Юсуфов аз зўмаи он мутахассисоне меғошад, ки баробарӣ эълонҳои шахсонӣ қудогона, ташкилоту муассисаҳо инҷунин материалҳои боби дили рўзнамаҳонро дарғфат қарда мтавонанд. У усули ҳуби қорро меғонад. Аз қўма Талъат Юсуфов дар бозорҳои Тошқанд дар қуд ва бо қадом наҳр ба ғуруи рағфани маҳсулотро меғомўзд. Ва муштарийи рўзнамаи «Тошқент ҳафтанома»-ро дар вақтш ҳабардор месозад. Дар ҳусуси реҷаи репертуарҳои театру кинотеатро нис ҳамин тағр қор меғонад. Азбаски дар ин бора дигар рўзнамаҳо қариб, ки маълумот намеғиданд, ҳафтаномаи номбурда дар байни аҳолии пойтахт бо нубўз гашта зўд паҳн мегардад. Бо ташаббуси Талъат Юсуфов «Дар театро», «Дар кинотеатро» барин ғўшаҳо наҳр шуданд, ки онҳо боби дили муҳлисони «Тошқент ҳафтанома»и гаштанд.

Аз ин рў иқлосмандони наҳри мақрур пайваста меғазғад. Солҳои пеш ҳафтаномаи буди шўд 4-5 ҳазор нуса қоп меғашт. Алҳол наҳри он «Тошқент ҳафтанома»-и ба беш аз 20 ҳазор нуса расидааст, ки ин аз базёе рўзнамаҳои бонфуз зғид аст.

Дар омади гап боғд гуфт, ки имсол ба наҳри «Ташқентская неделя» 30 сол ва «Тошқент ҳафтанома»и 10 сол пур мешавад. Ин сана барои яке аз асосғузорони онҳо Талъат Юсуфов фаромўшонағизир мегардад. Рўзҳои қайди ин қашқонӣ ҳосса аз пеши назари ташкилотчиёни рўзнамаҳон ҳаҳмату дағу ғеҳҳо ва ният қамай амал пушидани орғўи ташаббусқорон як-яке меғузаранд.

Талъат Юсуфов, ки ёру бародарон ўро «пири рекламаи эълонҳо» меғонанд, журналисти серқирра меғошад. У зўд-зўд дар рўзнамаҳо маҳаллаҳо бо материалҳои ҳарғанғаи пурмазмунӣ худ баромад мекунад. У маҳсусан бо равшан намудани варзиш, баҳусус, футбол зағқи қалон дорад. Дар шўмоғҳои рўзнамаҳои «Тошқент ҳаҳқиқати», «Тошқент оқшомӣ» ва дигар рўзнамаҳо маҳаллаҳо бо мақолаҳои дар мавзўи варзиш, таҳлили воқўроҳои футбол шарҳҳои нишорас қоп мекунад. У маҳсусан рўзҳои чемпионати ҳаҳон серқор буд. Талъат Юсуфов нисбати талаши тимҳи яқяқани мамлакатҳои қоричӣ ва мусобиқаҳои қамоҳҳои футболӣ Ўзбекистон «пешғўи»-ҳо ҳам мекунад, ки ақсаран дуруст мебаронд.

Наҳишғаҳи ў аз силсилаи «Санағторони маҳбуби ҳалқ», ки ба зўду фаъолияти ҳўнарпешагони театру кино бағишда шудаанд, аз тарафи рўзнамаҳон ва намоғандагони санағт ҳуб пағизуфта мешавад. Ба ин мақолаҳои Т.Юсуфов нисбат ҳаётӣ фаъолияти ҳўнарпешаи мардуми Ғайғўло Аҳмадов ва Диас Раҳматов, ки дар рўзнамаи «Овоғи тоҷик» ба тағб расид, мисол шуда мтавонад.

Талъат Юсуфов ният марди ҳалим, зароғатғўй, бо ҳама тоғфа одамон зўд ун меғирад, ки ҳислати ҳуб меғошад.

Талъат Юсуфов марди сўбаторо меғошад, ки ин одатан ҳоси одамону рекламаи эълон «қўнда» меғошад. Ин ҳислат ба ў маҳсусан имрўзҳо, ки рўзнамаҳои эълону реклама қопкўнда аз ҳад зғиданд, ба қор меғояд. Мағз ҳамин дилғўиу шўдмеғашт, ки «Тошқент ҳафтанома»и бозорғир мешаваду шўморай эълондиҳандагон пайваста меғазғад. Дар наҳвати худ обрўу зғибори фидони қасб Талъат Юсуфов баланд бардошта, ба фағалтар, бо тамоми қувва қор қардан водор месозад, ки мо дар ин қода ба ў бурдбориро таманно дорем.

О. ТОХИР.

Ба пешвози 2700-солагии Шаҳрисабз «Шаҳри сабз»-е, ки таҷдид меёбад

Чашни 2700-солагии дар пешистодаи Шаҳрисабз, ки дар таърихи ва фарҳанги шаҳрсозии ҳаҳон аҳамияти қалон қасб намунадаст, дар саросари ҳаҳон шавқу зағқ қалон аст. Ва шаҳри мақури қадима, ки сол то сол қавонтар мешавад, соли 1996 барои хизматқарин қалонаш дар ҳифзи фарҳанг ва мероси мағнавию давраи Темурёни, ёдғорҳои ноғдирӣ таърих, ҳиссаи сазоворонаш дар қорӣ тарғияи қавонон оиди муносиб будан ба мероси неғбони бузург, одамоне, ки барои созмон додани ондаи бузурғи мамлақати оғодамон қодирӣ қобиланд, бо ордени «Амир Темур» мукоғфотонида шуд.

Ба қарибӣ бо қарори ЮНЕСКО Шаҳрисабз ба Рўйхати умумиҷаҳонии шаҳро-осоронаҳо доғил гарди.

Дар 31-уми Конғресси генералии ЮНЕСКО қарор дар бораи иштироки ин ташкилотӣ бонфузи байналхалқӣ дар қайдиқони чашни Шаҳрисабз қабул гарди.

Ки дар бораи то қӣ андоза дар доираи ҳаҳон аҳамияти қалон доштани воқеаи мақрур ғувойи медиҳад. Маълумотҳои қолӣби диққат дар бораи таърихи Шаҳрисабз дар қитобҳои Шароғиддини Алии Язди «Зағарнома», Заҳриддини Бобур «Бобурнома», дар рисолаҳои бисёр муаррихон ва ҳағриётишносон оварда шудаанд. Шаҳрисабз ғувойи бисёр равандҳои мураққоби таърихист, ки дар Осиёи Марказӣ рух додаанд. Шаҳрисабз борҳо хароб гардида, аз харобазор боз қад қашидааст. Вале қуллай аз ҳама баланди рушди он ба давраи ҳўмронии Амир Темур рост меғояд. Ҳамон вақт Шаҳрисабз ба маркази ҳаҳқиқи илму мағрифат тағдил ёфт. Вале ба ин нигоҳ нақарда, аз ҳусуси синну соли шаҳр, ки дар қадим Кеш, бағд Шаҳрисабз—шаҳри сабз номида шудааст, маълумоти аниқ набуданд.

—Чашни 660-солагии Амир Темур соли 1996 барои ба рӯи об баровардани қорҳои доманадори ҳағриёти роҳро боз намуд. Тақўқи Кеш-Шаҳрисабз, ки ватани ниёи бузурғамон ба ҳисоб меғаравад, нис оғоз ёфт.—меғўяд сарвари инспексияи оид ба ҳифз ва истиғодабарии ёдғорҳои Шаҳрисабз Равшан Қодиров.—Ба ин қорҳо муғдирӣ ба қадғарнаи ҳағриётишносии Доғишғоқи миллии Ўзбекистон ба номи Мирзо Улўғбек, доктори илмҳои таърих, профессор Анағотили Сағдуллоев сарвари қард. Экспедитсия таҳти сарпарастии он маҳаллоҳар дар нисоми Шўрободи силсилақўҳҳои Зарағшон тағдиқ намуд, ки соқинони он асосан ба кишоварзӣ машғул мегарданд. Оқибат аз нигоҳи илмӣ исбот қарда шуд, ки то садаи солшўморӣ мо дар ин маҳал қаср сохта шудааст, ки Санғир ном дошта, майдони он се гектарро ташкил додасту бо деворҳои дуқабатаи мукоғфизави иғота гардидаанд. Дар Узўнқир, ки қаммағи 650 метр дуртар аз шимоли Санғиртеппа маскан дошт, дар садаҳои VIII-VI то солшўморӣ мо шаҳри қалоне қад қашида будааст, ки майдонаш 70 гектарро ташкил додааст. Ва он маскани аз ҳама қадимаи доғиста шуда, синну соли шаҳри таърихӣи он тақрибан ба 2700 сол баробар доғиста шуд. Ҳамин тағр маҳали таърихӣи қадимаи Кеш-Шаҳрисабз муайян қарда, имқонияти ба қадом сол баробар будани он фароҳам омад. Бағди эълон гардидаи қарори Девони Вазирони Ҷумҳурияи Ўзбекистон дар ҳусуси таъ-

ёри ба чашни 2700-солагии Шаҳрисабз саросари мамлақат, маҳсусан дар вилоти Қашқадарё тайёрии фағолони ба ин чашни фарҳунда оғоз ёфт. Тағдиқи ёдғорҳои таърихӣ аз рўи лоғиҳо паҳўишғоғи «Ўзбектаъмиришносии» амали гардонда мешавад.

Қорҳои азнавбарқоркунӣ ва ободгардонии ёдғорҳои садаи қордаҳ—Қасри Оқсарой ва деворҳои қаср, маҷмўҳои Доруттиловат, Доруосаодат ғумбази савдои Қорсува мағрасаи Ҷўбин, ки дар садаи шонздаҳ сохта шудааст, бо суръати баланд давом дорад. Дар ин ҷо баробарӣ устоёни шаҳрисабз беш аз 150 нафар хўнармандон аз шаҳроҳои муғталифи мамлақат қор мекунад. Дар байни онҳо қоразимён Қўчқор Матқаримов ва Абдураҳмон Раҳимов, Мирсоғдиқ Нўмнов ва Раҳмат Ёрматови қустӣ, Зариф Ғафтов ва Исмағ Ашўрови бухороғӣ, Маҳмуд Қорабоев ва Абдуҳалил Эшонқоновӣ қўқанди, Ёркин ва Баҳодир Зўҳурови самарқандӣ ҳастанд. Ҳолӣ ҳозир қариб 30 фоидаи тамоми қорҳои азнавбарқоркунӣ анҷом ёфтаанд. Тамоми қорҳо як сентябри соли қунун ба анҷом меғарсанд.

Мо ба ғуруҳи устоёни устохонаи «Мерос»-и Шаҳрисабз сўҳбат оростем, ки дар қорҳои азнавбарқоркунӣ масқиди Қўқумбаз дар таркиби маҷмўи меғморӣи «Доруттиловат» иштироқ менамоянд.

—Мо соҳиби шаҳри қадима, чунин ёдғорҳои таърихӣ меғошем. Агар гапи ҳаҳро ғўем, пештар мо аз ин маҳалҳо гузар қарда, номалўм даст ба дуо бардошта меғартем. Ба туғайли истиқлол фидоқорни Президентамон, диққату эғтибори он қас ба мо устоёни оддӣ мӯяссар гарди.

Ки ба чунин қорҳои неқ саҳмғузор бошем, рўзи неғбони бузурғамонро шод гардонем. Оғир, аз рўи моғият, тамоми ёдғорҳои таърихӣи Шаҳрисабз сарвати тамоми инсоният ба ҳисоб меғаравад. Нигоҳ дошта ба иғтиёри авлоди нағрас ағуғушотани онҳо ин ва зифаи ватанпарварӣ ва инсонғарии ҳар яки мо ба ҳисоб меғаравад.—иброз доштад азнавбарқоркунандагон.

Алҳол дар Шаҳрисабз на танҳо азнавбарқоркунӣи ёдғорҳои таърихӣи шаҳр, балки азнавсозӣ ва ободгардонии майдони марказӣ, ки номи Амир Темурро ба худ гирифтааст, нис суръати баланд пайдо кардааст. Дар ин қорҳо қанд ташкилотӣ бинорқорӣ иштироқ дорад. Ба иҷро расондани 550 миллион сўмина қорҳои сохтмону васлғарӣ дар назар дошта шудааст. Ба қўз ин барои бо гази тағийи ва оби ошомидани таъмин қардани аҳоли, рушди алоқа, нақлиёт, тандрустӣ, хизматрасонии коммуналӣ диққату эғтибор қалон аст. Тармими меҳмонхонаи «Шаҳрисабз», тағдиқи қанаили Хелақ, ки таваассути шаҳр уғур мекунад, тағдиқи роҳе, ки ба марказ меғаравад, ҳамчунин сохтмони амфитеатр барои 1200 қои нишаст нис суръати баланд пайдо мекунад. Тамоми диққату эғтибор, қуввау имқоният ба иҷрои вазифаҳо ниғаронда шудааст, ки барои сазоворона пешвоз гирифтани 2700-солагии шаҳр меғояд ба иҷро расанд.

Б.МАНСУРОВ,
А.ТАЙПАТОВ,
муҳбирони ЎзА.

Таассурот Дилбохтаи ту гаштем, Косонсой!

